

ТАЛАБОТ НИСБАТИ СУРАТИ ШАХСИИ ШИНОСНОМАҲОИ ХОРИҶИИ ДОРОИ МАЪЛУМОТИ ЭЛЕКТРОНИ

Сурати шахсӣ, ки барои шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷӣ пешниҳод мешавад, бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад.

1. Сурати шахсӣ бояд дар иҷрои ранга бошад.

2. Аломатҳои асосии сурати шахсӣ:

- андозаи сурати пешниҳодшаванда бояд 35x45 мм бошад.

- сурат рӯйи соҳиби қонунии шиносномаро дар ҳолати рӯбарӯ бо ҳарду чашмони кушода, яъне бо чашмони тариқи амудӣ ба сатҳи тасаввуршаванда гирифташуда, ки ба сатҳи рӯбарӯи рӯй баробар мебошад, нишон медиҳад.


- ҳолати рӯбарӯи рӯйи пурра бояд дар равшанӣ аз фарқи сар то манаҳ ва аз бинӣ то гӯшҳо намоён бошад.

- барои баланд бардоштани тафсили инъикоси ҳолати рӯбарӯи рӯйи пурра, равшании лозима ва баробар истифода бурда мешавад.

- дарозии сар бояд аз 32 то 36 мм бошад.

- масофа аз кунҷи поёнии сурат то хати тасаввуршавандаи уфуқӣ, ки аз маркази чашмҳо мегузарад, бояд аз 23 то 21 мм бошад.

- васеъгии сар бояд аз 18 то 25 мм бошад.



Расми 1 – Намунае, ки талаботҳоро ба сурат инъикос менамояд

A – бари сурат;

B – баландии сурат;

AA – хати тасаввуршавандаи марказии амудӣ маркази уфуқии сурат буда, аз нуқтаи мобайни даҳон ва бинӣ мегузарад.

BB – масофа аз кунҷи сурат то хати тасаввуршавандаи уфуқӣ, ки аз маркази чашмон мегузарад;

CC – васеъгии сар ҳамчун масофаи уфуқӣ байни миёнҷои ду хатҳои тасаввуршавандаи амудӣ, ки тавассути кунҷҳои холии болоӣ ва поёнии ҳар як

гўш мегузаранд ва дар ҷои пайвасти қисми берунии гўш ба сар ҷойгиранд, муайян карда мешавад.

DD – дарозии сар ҳамчун масофаи амудии байни сари манаҳ ва фарқи сар муайян карда мешавад.

3. Талабот ба ҳолати шахс:

- гардиши сар аз ҳолати амудӣ дар ҳар кадом самт роҳ дода намешавад.
- қиёфа бетараф буда, абрӯвон бояд ҳолати мўътадил дошта (чун дар ҳолати тааҷҷуб бардошташуда набошанд, ба ҳиссаи болои бинӣ чин нашудаанд), чашмон «мўътадил» кушода, ба камера нигоҳ мекунанд, даҳон пӯшида аст.

- китфҳо бояд ба ҷониби камера «гардонда» шуда бошанд.

- манзари сурат бояд якранга буда, бе ягон таркиб бошад. Манзари то 10% хокистарӣ ё осмонранги кушод тавсия мешавад.

- рӯй бояд баробар равшанӣ дода шавад.

- атрофи рӯй аз фарқи сар то сари манаҳ ва аз гўш то гўш бояд равшан намоён ва соя надошта бошад.

- ҳеҷ ягон сояҳои сиёҳ дар косахонаи чашм зери абрӯвон бояд набошад, инабия ва гавҳараки чашмон бояд равшан намоён бошанд.

- ба шахрвандоне, ки эътиқоди динии онҳо дар назди шахсони бегона бе кулоҳи сарпӯш гаштанро иҷозат намедиҳад, пешниҳод намудани сурат бо кулоҳҳои сарпӯш, ки тарҳи рӯйро намепошад, роҳ дода мешавад.

- барои шахрвандоне, ки доимо айнак мекунанд, суратгирӣ бо айнакҳои бе шишаҳои сиёҳ ҳатмӣ аст. Айнак бояд шишаҳои тоза ва шаффоф бошад, то ки гавҳараки чашмон ва инабия дақиқ дида шаванд. Чанбараки айнак набояд чашмонро пошад. Айнак набояд манбаи дурахши нур бошад.

- доғҳои равшан бояд набошанд. Ин нишонаҳо одатан ҳамон вақт пайдо мешаванд, ки барои равшанидиҳӣ як манбаи равонашудаи баландравшанидиҳанда истифода бурда мешавад. Истифодаи бурдани равшанидиҳии паст, якчанд манбаҳои баробаршуда ё дигар усулҳои равшанидиҳӣ зарур аст.

- бастании чашмон танҳо бо сабабҳои тиббӣ роҳ дода мешавад.

- дараҷаи танвир (экспозитсия) бояд фарқияти байни тадриҷи таркибӣ дар ҳар ҷои пӯсти рӯйро таъмин намояд.

- ранги инъикоси сабтшудаи рӯй бояд аз бинӣ ба гўшҳо ва аз манаҳ ба фарқи сар баланд бошад. Амиқ будани баландии ранг ва нуқтаи ҷойгирии объектив бояд намоиши тарҳи рӯйи объектро на кам аз ду миллиметр таъмин намояд.

- истифодаи равшанидиҳӣ бо ранги зард, сурх ва ғайра иҷозат дода намешавад. Равшанидиҳӣ набояд ранги табиӣ постро вайрон намояд. Таъсири «чашмони сурх» роҳ дода намешавад.

- таҳрири инъикоси ранга бо мақсади беҳтар намудани намуди зоҳирӣ роҳ дода намешавад. Дар акс тамоми тобишҳое, ки ба воқеият мутобиқанд, бояд пешниҳод карда шаванд.

- дисторсияи объектив роҳ дода намешавад.